

## НАХУСТДАСТУРИ ТАЪЛИМИЙ БО ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ДАР БОРАИ ЯК ЗАРРА

Чӣ тавре дар мегаолам, ки худуди нопайдоканор дорад, қонунҳои бешумори физика амал мекунанду асгори бисёре аз онҳо то ҳанӯз аз доираи донишҳои инсонӣ берун аст, микроолам низ маҳсусиятҳои хоси худро доро мебошад. Бо вучуди ягона будани оламе, ки дар он инсоният зиндагӣ дорад, аксар қонунҳои физикии макро- ва мегаолам дар шарҳи ҳодиса ва равандҳои микроолам очизанд. Зоро бисёре аз мағхумҳои дар олами классикӣ истифодашаванд дар олами квантӣ маънии худро гум мекунанд. Фарзи мисол, ҳанӯз дар ибтидои асри XX маълум гашт, ки физикаи классикӣ қонунияти баҳамтаъсироти микрозарраҳоро ҳангоми ҳаракати онҳо дар ҳаҷми хеле хурд, яъне дохили атом маънидод карда наметавонанд. Аз ин рӯ, гузариш аз тасаввуроти классикӣ ба фаҳмиши квантӣ аз инсон бозсозии психологиро талаб менамояд. Масалан, дар физикаи классикӣ ҳолати чисм мушаххас дар фазои сеченака дода шуда, барои тавсифи ҳаракати он мағхуми масир (траектория) истифода мегардад. Вале дар физикаи квантӣ оид ба масири зарра сухан ронда наметавонем, чунки сатҳи илми имрӯза дар бораи қонуниятҳои олами квантӣ имконияти аниқ ва яксамта тавсиф додани ҳаракати зарраҳоро надорад. Инчунин, агар дар меҳаникаи классикӣ вақт худ ба худ, алоҳида аз фазо ва объектҳои дилҳоҳи моддии олам вучудошта тассавур карда шавад, дар меҳаникаи квантӣ бошад, раванди андозагирӣ аз рӯйи вақт ғайрисимметрӣ аст. Чунки раванди мазкур нисбат ба гузашта дар бораи объект маълумоти нисбӣ дода, нисбат ба оянда худ ҳолати наверо пайдо мекунад. Яъне, дар меҳаникаи квантӣ таносуби номуайянӣ (асли адами қатъият) барои вақт ва энергия вучуд дорад.

Ин ва дигар тафовуту акоиботи байни физикаи классикую физикаи квантӣ ҳар шавқманду ҷӯёи асгори табиатро водор менамояд, ки доир ба паҳлуҳои муҳталифи масъалаҳои мазкур донишу фаҳмиши хешро сайқал дихад. Барои равшани андохтан ба ин масоил ва шарҳи ҳаводиси физикӣ солҳои охир китобу дастурҳои муҳталифе бо забони тоҷикӣ таълиф гардида истодаанд. Агар таълифи чунин китобҳо аз як тараф барои таълими мутахассисони ояндаи ояндаи физика пешбинӣ шуда бошад, аз тарафи дигар чун маводи илмӣ-оммавӣ дар баланд бардоштани савияи дониш ва ҷаҳонбинии илмии хонандай онҳо мусоидат менамоянд.

Яке аз ин гуна китобҳо, ки бо забони содаю равон таълиф ёфтааст, дастури таълимии «Физикаи нейтрон», ки ба қалами устодони кафедраи физикаи ҳастаи факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дотсент О.Аббосов ва профессор Б.Махсудов тааллук дорад, мебошад. Дар ин дастур ҳосиятҳои асосии нейтрон, яъне масса, заряд, моменти магнитӣ, манбаъҳои нейтронӣ, аз чумла манбаъҳои изотопӣ, генератори



нейтронӣ, реактори ҳастай, манбаъҳои нейтрони калифорний-252 ва гайраҳо нишон дода шудааст. Инчунин, дар дастури «Физикаи нейтрон» бархӯрди нейтронҳои гуногунэнэргия бо модда, яъне реаксияҳои гуногун бо иштироки нейтронҳо, таъсири нейтронҳо ба хосияти лазерҳо инъикос ёфтаанд.

Дар ин маврид қайд кардан зарур аст, ки пас аз қашфи нейтрон аз тарафи физики англис Чеймс Чэдвик (1891-1974) дар соли 1932 ва муайян намудани хосиятҳои ин зарра ба нейтрон мароқи зиёд зоҳир гардид. Ба ин зарра химики олмонӣ Валтер Нернст (1864-1941) нейтрон ном гузошт. Азбаски нейтрон заряди электрикӣ надорад, реаксияҳои ҳаставиро ба осонӣ амалӣ мегардонад. Яъне, барои ба ҳаста дохил шудани нейтрон қувваи кулонии байни ҳаста ва электрон монеъя намешаванд. Ва барои истифодаи нейтронҳо дар корҳои тадқиқотӣ ва муҳандисӣ аввал онҳоро ҳосил кардан зарур аст. Барои ҳосил кардани нейтронҳо бошад, ҳар як реаксияро, ки дар маҳсули он нейтрон ба вучуд меояд, истифода бурдан мумкин ва инҳо реаксияҳои навъи ( $\gamma n$ ), ( $\alpha n$ ), ( $d n$ ) ва ( $p n$ ) мебошанд. Бинобар сабаби дар байни нейтронҳо ва ҳастаҳо мавҷуд набудани садди кулонӣ, нейтронҳои дилҳоҳ энергияи кинетикидошта реаксияҳо ба вучуд оварда метавонанд. Дар реаксияҳои мӯтадили ҳаставӣ нейтронҳо ба энергияи кинетикии камтар аз 1 эВ (0,025 эВ) дохил мешаванд.

Дастури таълимии «Физикаи нейтрон», ки ба хосиятҳои муҳталифи яке аз зарроти ташкилдиҳандаи нуклону ҳастаи атом – нейтрон бахшида шудааст, нахустин китоби дарсӣ дар бораи танҳо як зарра мебошад. Дастури мазкур мувоғиқ ба барномаи таълими навишта шуда бошад ҳам, тавсифи илмӣ-тадқиқотӣ дорад. Зоро муаллифон бо истифода аз таҷрибаи бисёрсолаи машғулият дар таълими ин фан ба донишҷӯён ва инчунин, тадқиқотҳои илмии хеш кушиш намудаанд, ки ҳар як мавзӯъро бо маълумоти иловагии нав пурратар гардонанд. Аз ин рӯ, дасутри «Физикаи нейтрон» на танҳо ҳамчун китоби дарсӣ ба донишҷӯён, балки ба кормандони илм ва доираи васеи хонандагон низ пешбинӣ шудааст.

Дастури таълимии «Физикаи нейтрон» аз VIII боб ва VI кори лабораторӣ, бо нишон додани қисми назариявӣ, тарзи иҷроиш ва усули ҳисоби натиҷаҳои кор иборат мебошад. Боби I-уми китоб хосиятҳои асосии нейтрон – қашф, спин, моменти магнитии он, бурриши босамари пурраи ҳамтаъсироти нейтрон бо моддаро дар бар мегирад. Боби II-юм ба манбаъҳои нейтрон, аз ҷумла ба манбаъҳои радиоизотопӣ, генератори нейтрон, реактори ҳаставӣ, изотопҳои спонтании трансураний ва трансплутоний бахшида шудааст. Боби III-юми дастур ҳосил намудани реаксияҳои ҳаставии сунъиро фаро мегирад. Дар боби IV-уми китоб қонунҳои олами қвантӣ инъикос ёфта, боби V-ум ба асоси кори лазерҳо ва хосиятҳову навъҳои онҳо ва боби VI ба таъсири нейтронҳои ҳароратӣ ба хосиятҳои гетеролазерҳо бахшида шудааст. Боби VII-и ин дастур дар бораи бақайдгирии нейтронҳои гуногунэнэргия, аз ҷумла ҳисобигиракҳои борӣ, индикаторҳои нейтрон ва усули фаъолсозии нейтронӣ маълумот медиҳад. Боби VIII-и китоби «Физикаи нейтрон» ба порашавии ҳастаҳои тавассути нейтронҳои гуногуниэнэргия, аз ҷумла порашавии ҳастаҳои

уран бо таъсири нейтронҳо, ҳосил кардани изотопи плутоний-239 тавассути нейтронҳо ва қонуни тағиирёбии миқдори нейтронҳо бахшида шудааст.

Ҳамин тавр, китоби «Физикаи нейтрон»-и О.Аббосов ва Б.Махсудов ба яке аз соҳаҳои аз нуқтаи назари илмӣ-амалӣ бузургу муҳимми фанҳои таҳассусии физикаи зарраҳои бунёдӣ – физикаи нейтрон, ҳамтаъсироти он бо модда, усулҳои бақайдгирии нейтрон, нақши он дар порашавии ҳастаҳо, таъсири нейтрон ба хосияти нурафкани лазерҳо бахшида шуда, ҳамчун маводи таълимӣ дар баробари азхуднамоии фанни «Физикаи нейтрон», барои беҳтар намудани таълими фанни «Усулҳои таҷрибавии физикаи ҳаста» пешкаш гардидааст. Муаллифон кушиш намудаанд, ки дар ҳаҷми кредитҳои додашуда маводҳои таълимии соҳаро таҳлил карда, китоби мазкурро омода намоянд ва ба ҳонандагон, бахусус донишҷӯёни соҳаи физикаи ҳаста, ки истифодабарандагони комёбиҳои физикаи зарраҳои бунёдию суббунёдӣ мебошанд, маълумотҳои асосию базавӣ бидиҳанд.

*Номвар ҚУРБОН,  
устоди факултети физикаи  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*